

ТАСДИҚ МЕКУНАМ:

Ректори Донишгоҳи миллии

Тоҷикистон профессор

Хӯшвагъзода К.Х.



2023

Такризи муассисаи пешбар ба диссертатсияи номзадии Каримов Самариддин Раҳматуллоевич дар мавзуи “Таҳлили лингвокултурологии лексикаи ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо дар осори ҳаттии забони адабии тоҷикии асрҳои X-XII” барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илми филология, аз рӯйи ихтисоси 10.02.01 – Забони тоҷикӣ.

Асрҳои X-XII аз муҳимтарин марҳалаҳои рушду инкишофи забони адабии тоҷикӣ маҳсуб мешавад. Маҳз дар ҳамин асрҳо барҷастатарин осори манзуму мансури форсии тоҷикӣ таълиф шудаанд. Паҳлуҳои гуногуни осори ҳаттии ин асрҳо аз ҷониби забоншиносон мавриди пажӯҳишҳои забоншиносӣ қарор гирифтааст, вале ҳанӯз ҳам бархе ҷонбаҳои забонии ин осор таҳқиқи ҳамаҷониба нагардидааст ва ба пажӯҳиши ҷудогона ниёз дорад. Таҳқиқи забони осори асрҳои X-XII на танҳо ба дарки паҳлуҳои муҳталифи ин осор мусоидат меқунад, балки барои ошкор намудани баъзе масъалаҳои ташаккулу инкишофи забони адабии тоҷикӣ имкон фароҳам меорад. Бинобар ин, аз тарафи унвонҷӯ Каримов Самариддин Раҳматуллоевич дар заминаи осори ҳаттии асрҳои X-XII мавриди таҳлили лингвокултурологӣ қарор гирифтани вожагони марбут ба ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо иқдоми шоиста арзёбӣ аст.

Мавзуъ ва мазмуну муҳтавои диссертатсияи Каримов Самариддин Раҳматуллоевич ба доираи мавзуъ ва масъалаҳои таҳқиқӣ, ки дар шиносномаи ихтисоси илмии 10.02.01. – Забони тоҷикӣ муайян шудаанд, мувоғиқати комил дорад.

Навғонии диссертатсия, пеш аз ҳама, дар он ба мушоҳида мерасад, ки дар он бори нахуст вожагони марбут ба ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо дар асоси маводи осори асрҳои X-XII мавриди пажӯҳиши ҷудогона қарор гирифтааст. Дар диссертатсия вожагони марбут ба ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо дар доираи бахши нави забоншиносӣ – забоншиносии фарҳангӣ (лингвокултурология) баррасӣ гардидааст. Ҳамчунин, унвонҷӯ вожагони марбут ба ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳоро аз рӯйи маъно, баромад ва соҳтор таҳлил намудааст. Диссертатсияи Каримов Самариддин

Раҳматуллоевич дорои заминаи қавии илмию назариявӣ буда, аз маводи фаровони амалӣ бархурдор аст.

Дараҷаи мӯътамад будани таҳқиқи мавриди назар ба фаровон будани ҳаҷми маводи таҳқиқ, дақиқии маълумот, таҳлили маводи гирдомада ва ҳаҷми интишорот алоқаманд аст. Ҳулоса ва тавсияҳое, ки дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқи назариявӣ ва амалӣ пешниҳод шудаанд, муҳим ва қобили мулоҳиза арзёбӣ мешаванд.

Аҳаммияти назариявии таҳқиқ дар он ба назар мерасад, ки натиҷаҳои илмии он имкон дорад ҳангоми таҳқиқи мушкилоти вожашиносии таъриҳӣ, шарҳу тафсири маънои қалимаҳо ва ғайра мавриди истифода қарор гирад. Маводи диссертатсия, ҳамчунин, ҳангоми анҷом додани таҳқиқоти илмӣ дар заминаи таърихи забони адабии тоҷикӣ, ҳалли масъалаҳои маъношиносӣ, пажӯҳиши масъалаҳои назарию амалии фарҳангнигорӣ метавонад истифода гардад.

Аҳаммияти амалии таҳқиқ дар он ифода меёбад, ки натиҷаҳои онро метавон ҳангоми таълими фанҳои вожашиносӣ, дастур, муайян намудани ҷанбаҳои маъноии луготи осори бадӣ, ҳангоми тартиб додани лугати осори адабӣ, ҳангоми таълифи фарҳангҳои тафсирий истифода намуд. Маводи рисола, ҳамчунин, метавонад дар навиштани китобҳои дарсӣ ва дастуру воситаҳои таълим оид ба таърихи забони адабии тоҷикӣ, вожашиносӣ ва қалимасозӣ истифода шавад.

Соҳтори диссертатсияи мавриди назар вобаста ба мақсаду моҳияти мавзуи мавриди таҳқиқ тарҳрезӣ шуда, аз муқаддима, се боб, ҳулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқ ва рӯйхати адабиёт иборат аст.

Дар муқаддима (с. 5-13) аҳаммияти мавзуи мавриди таҳқиқ ва дараҷаи омӯзиши он баён шуда, мақсад ва вазифаҳои таҳқиқ муайян гардидааст, равишҳои таҳқиқ, объект ва мавзуи таҳқиқ номбар шудаанд, ҳамчунин, навгониҳои илмии таҳқиқ, аҳаммияти назариявию амалии он муаррифӣ гардида, дар бораи нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда ва дигар бахшҳои анъанавӣ маълумот манзур шудааст.

Боби аввал «Хусусиятҳои лугавӣ-маъноии луготи ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо дар забони тоҷикии асрҳои X-XII» ном дошта, аз панҷ фасл иборат аст. Муаллиф дар фасли якум доир ба таълифоти забоншиносон вобаста ба гурӯҳҳои лексикии забони адабии тоҷикии асрҳои зикршуда маълумот оварда, моҳияти онҳо ва арзиши илмии онҳоро муайян кардааст. Аз ҷумла, дар зерфасли “Дараҷаи омӯзиши вожагони самтҳои гуногуни илм дар осори асрҳои X-XII” доир ба аҳаммияти осори илмии ин давра, таҳқиқоти забоншиносони тоҷик, ба монанди С. Сулаймонов, А. Байзоев, М.Ҳ. Султон,

С. Назарзода, Б.С. Қосимов, Ф. Шарипова, О. Қосимов, А.И. Юсупов, Ш. Исматуллозода, Қ.Ш. Тўраҳасанов ва дигарон, ки дар заминаи осори илмии ин давра таълиф шудаанд, мулоҳиза намуда, андешаҳои илмии худро баён намудааст.

Дар зерfasли “**Вижагиҳои маъноии лексикаи филизоти қиматбаҳо**”, дар боби якуми диссертатсия, муаллиф дар бораи таърихи пайдоиши филизот ва коркарди он андеша меронад, фарқият ва вижагиҳои корбости вожаҳо, ҳамчунин, истифодаи онҳоро дар адабиёти садаҳои мазкур нишон медиҳад. Ба андешаи диссертант, дар асрҳои X-XII дар осори классикӣ аз ин гурӯҳи вожаҳо **сикка, мис, пашиз, донг, синӣ, потила, динор, дирам, чамаст, арзиз, нуқра, тилло** дар истифодаи бештар қарор доранд.

Фасли I.2.2. яке аз қисматҳои калидиест, ки моҳияти диссертатсияро то андозае равшан менамояд. Ба андешаи муаллиф “чавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо дар таърихи инсоният аз қадимулайём ҳамчун ҷузъе аз фарҳанг ва ойини мардум маълум аст”.

Дар ин бахш вожаҳои ифодагари сангҳои қиматбаҳо, амсоли **фирӯза, ақиқ, зумрад, яшм, дур(р), ақиқ, алмос, булур, кофур, марҷон, буссад, лаъл, баҳрамон, бечода, даҳнаҷ, ёқут, забарҷад, зар, қаҳрабо, бадаҳш, лочвард** ва ғайраҳо аз осори садаҳои зикргардида мавриди таҳлил ва шарҳу тафсир қарор ғирифтааст. Дар мавридҳои зарурӣ басомади корбости қалимаҳои мазкур низ таъкид гардидаанд.

Дар фасли “Лексикаи сангҳои қиматбаҳои марбут ба баҳр дар забони тоҷикии асрҳои X-XII” диссертант вожаҳои **гавҳар, дур(дур), марворид, садаф, марҷон, пирӯза** ва ғайраро аз ҷиҳати маъно бо диди нав пажӯҳиш намудааст.

Маълум аст, ки ороишот бо чавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо вобастагии маъноиву фарҳангӣ дорад. Бинобар ин, диссертант, зербоберо “Лексикаи чавоҳироти ороишии занона дар забони тоҷикии асрҳои X-XII” номгузорӣ намудааст. Дар ин фасл вожаҳои ифодакунандай номи чавоҳирот ва зебу зинати занона аз қабили зеби **гардан, ҷавак, тавқ, ҳайкал, муҳра, гарданбанд, муҳраи гардан, бозубанд, ангуштарин, дастпона, гулӯбанд, гӯшвор** ва монанди инҳо дар маводи ҳаттии асрҳои X-XII корбаст гардидаанд, ки баъзеи онҳо минбаъд дар забони тоҷикӣ тағирии ном кардаанд.

Хуносай боби якум фарогири натиҷаҳои илмии бадастомада мебошад.

Боби дуюми диссертатсия “**Вожагони чавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳои забони тоҷикии асрҳои X-XII аз нигоҳи баромад**” унвон ғирифта, аз се фасл иборат аст. Фасли дуюм, инчунин, дорои се зерфасл аст. Унвонҷӯ дар ин боб бо такя ба фарҳангҳои этимологии забони тоҷикӣ асосан

ба баромади вожагони ифодагари номи ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо пардохта, асолат ва ташаккули онҳоро нишон додааст.

Дар фасли “**Вожаҳои аслии тоҷикӣ**” вожаҳои ғанҷ, гӯшвор, гавҳар, буссад, зар, ки таъриҳан баромади эронӣ доранд, таҳқиқ гардида, сайри таъриҳӣ ва иқтибоси онҳо ба дигар забонҳо қайд гардидааст. Дар натиҷаи таҳқиқи этимологии вожаҳои аслии тоҷикии ифодакунандай номи ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо муаллиф муайян намудааст, ки онҳо дар ҳама давру замон ба маънои аслӣ, инчунин, барои ифодаи ташбеҳу қиноя, диди баланди гӯянда истифода шудаанд.

Фасли дигари ин боб “**Вожаҳои иқтибосӣ**” ном дорад ва дар он ҷававу истилоҳоти марбут ба номи ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳои аз забонҳои арабӣ, юнонӣ ва аврупойӣ, ҳиндӣ иқтибосшуда нишон дода шудааст. Дар натиҷаи таҳлил ва қиёси осори ҳаттии асрҳои X-XII муаллиф ба чунин хулоса расидааст, ки вожагони марбут ба номи ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо бештар аз забони арабӣ иқтибос шудаанд. Дар диссертатсия қалимаҳои иқтибосии арабии **ақиқ**, **луълуъ**, **тилло**, **лаъл** ва ғайра таҳқиқ гардидааст.

Аз рӯйи маводи гирдоварда муаллифи диссертатсия ба хулосае расидааст, ки иқтибосоти юнонӣ яке аз сарчашмаҳои муҳимми лексикаи ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо дар забони тоҷикӣ маҳсуб мешавад. Ба назари муаллиф, қалимаҳои юнони марбут ба номи ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо қабл аз ислом ба забони форсӣ ворид гардида, ҳазм шудаанд. Дар диссертатсия вожаҳои юнони **алмос**, **булур**, **забарҷад**, **динор**, **дирам**, **дирҳам**, **марворид**, **мармар**, **сим** бо шавоҳид аз осори ҳаттии асрҳои X-XII таҳлили маънои ва решашиноҳтӣ шудааст.

Дар боби дуюми диссертатсия фасле бо номи “**Вожаҳои ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳои асрҳои X-XII-и забони тоҷикӣ дар забонҳои дигар**” чудо гардидааст. Дар ин фасл таърихи қадима доштани забони тоҷикӣ, ба забонҳои дигар мавод додани он собит гардидааст. Масалан, дар ин фасл диссертант таъкид менамояд, ки вожаи **бирюза** дар забони русӣ аз **пирӯза** маншаъ гирифтааст. Ба ҳамин монанд, вожаи **сирконий** дар забонҳои аврупойӣ шакли тағиیرёфтai **заргун** аст.

Дар хулосаи боби дуюм натиҷаҳои бадастоовардаи муаллиф доир ба баромади вожаҳои ифодагари номи ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо дарҷ гардидаанд.

Боби сеюми диссертатсия “**Таҳлили соҳтории вожагони ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо дар забони тоҷикии асрҳои X-XII**” унвон гирифта, аз се фаслу ду зерфасл иборат мебошад.

Дар ин қисмат ҷававу истилоҳоти ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо аз рӯйи соҳти морфологиашон таҳқиқ гардидаанд. Муаллиф дар зерфасли

“Вожасозӣ бо ёрии пешвандҳо” созмонёбии ин гурӯҳи лексикиро бо пешвандҳои ҳам-, бе- нишон додааст. Зерфасли **“Вожасозӣ бо ёрии пасвандҳо”** ҷолиби диққат аст, зоро дар ин баҳш нақши пасвандҳои -она, -ин, -ина, -тар, -гар, -ар, -ӣ, -а, -вор, -фом, -гун дар соҳтани вожагони марбут ба номи ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо мӯшикофона таҳқиқ шудааст.

Дар хулосаи диссертатсия натиҷаҳои аз таҳқиқ бадастомада дар 17 банд ҷамъбаст шуда, дастовардҳо, натиҷаву арзиши таҳқиқ ва моҳияти мавзуи таҳқиқ зикр ёфтааст. Дар баробари ҷамъбости натиҷаҳои таҳқиқ, барои истифодаи амалии онҳо низ аз ҷониби диссертант тавсияҳо пешниҳод гардидааст.

Автореферати диссертатсия ва мақолаҳои нашрнамудаи унвонҷӯ фарогири мазмуну муҳтавои диссертатсия мебошад. Манти русии автореферат бо матни тоҷикии он мувофиқат менамояд.

Ҳамин тавр, Каримов Самариддин Раҳматуллоевиҷ қулли мақсад ва нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодкардаашро ҳаллу фасл намудааст, барои анҷоми чунин пажуҳиш меҳнати зиёд карда, заҳмати фаровон қашидааст, аз осори ҳаттии асрҳои X-XII маводи зарурӣ ва дархури матлабро гирдоварӣ кардааст, онҳоро бо ҳамдигар қиёсу муқобала намудааст.

Таҳқиқи анҷомдодаи диссертант мустақилона буда, муаллифи рисола бо маҳорати ба ҳуд хос тавонистааст, ки вижагиҳои луғавию маънӣ ва соҳтории вожагони марбут ба номи ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳоро дар заминаи осори ҳаттии асрҳои X-XII ошкор намояд.

Дар диссертатсия дар радифи комёбиҳои бисёр нуктаҳои баҳснок, бархе иштибоҳот низ мушоҳида шуданд, ки дар оянда рафъи онҳо боиси болоравии ҳусни пажуҳиш ҳоҳад гардид.

1. Ба назари мо, номи баъзе бобу фаслҳо чандон дуруст зикр нашудаанд, ба монанди **“Вижагиҳои маънои сангҳои қиматбаҳо”**, **“Вожагони ҷавоҳирот...”**. Беҳтар он аст, ки дар шакли **“Вижагиҳои маънои вожагони марбут ба номи...”**, **“Вожагони ифодагари номи...”** зикр мегардид.
2. Дар банди **“Дараҷаи омӯзиши мавзӯ”** пешинаи таҳқиқ пурра инъикос наёфтааст. Муаллифи диссертатсия дар ин банд доир ба забоншиносии фарҳангӣ маълумот додааст, чанде аз пажӯҳиширо, ки дар робита ба забоншиносии фарҳангӣ анҷом шудаанд, зикр кардааст. Вале иртиботи кори ҳудро бо пажӯҳиши анҷомдодаи онҳо равшан накардааст. Ҳамчунин, фасли якуми боби аввал ба дараҷаи омӯзиши мавзӯ шабех

- аст. Ба назари мо, дар қисмати асосии кори таҳқиқӣ овардани ин фасл зарурат надорад.
3. Баъзе тавзехҳои фаразӣ ва илмии муҳаққиқ баҳснок ба назар мерасанд. Чунончи, дар диссертатсия бо гунаҳои вожаи **лочвард**/**ложвард** мисол оварда, бадалшавии ҳамсадои “ҷ” ба “ж”-ро таъсири забони арабӣ донистааст. Ба назари мо, бадалшавии ҳамсадои “ҷ” ба “ж” таъсири забони арабӣ буда наметавонад. Ҳамчунин, унвонҷӯ дар баробари “Сафарнома” “Наврӯзнома”-ро низ ба Носири Хусрав мансуб донистааст. Ин андеша баҳсбарангез мебошад, чун “Наврӯзнома”-ро ба Умари Хайём нисбат медиҳанд.
 4. Муаллиф баъзан таҳлилҳои забоншиносиро сарфи назар намуда, танҳо хусусиятҳои сангҳои қиматбаҳо ва ҷавоҳиротро зикр мекунад. Чунончи, дар зерфасли 1.2.1. доир ба сиккаҳо чунин таҳлилҳо ба назар мерасад.
 5. Дар диссертатсия зикри баъзе матолиби марбут ба баромади калимаҳо саҳҳе ба назар намерасад. Масалан, унвонҷӯ бо истинод ба андешаи баъзе лугатнигорон ба хулоса омадааст, ки вожаи **тило** баромади ҳиндӣ дорад: «Аз ин ҷо таҳмин кардан мумкин аст, ки барои ифодаи мағҳуми тилло вожаи “тило”, ки ба маънои “давои рақиқ” дар ҳиндӣ маъруф будааст, ба забони арабӣ гузашта, сониян, чун муарработ ба забони форсии тоҷикӣ ворид гардидааст». Аз ҷониби дигар, калимаи **тило** дар зерфасли «2.2.1. Вожаҳои арабӣ» таҳлил гардидааст.
 6. Дар диссертатсия ҷо-ҷо хатоҳои имлоио техникӣ ва услубӣ ба мушоҳида мерасанд (с. 6, 8, 22, 23, 26, 28, 31, 75, 78, 118...).

Чунин эродҳо ҷузъӣ буда, зуд ислоҳшавандаанд ва ҳаргиз ба сифати диссертатсия таъсир намерасонанд. Диссертатсия таҳқиқи мукаммали баанҷомрасида буда, дар рушди забоншиносии тоҷик, ба хусус бахши таърихи забон ва вожашиносии таърихии он саҳми арзанда мегузорад.

Диссертатсияи Каримов Самариддин Раҳматуллоевич ба талаботи бандҳои 31-35-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгӯ буда, масъалаҳоеро фаро мегирад, ки дар забоншиносии тоҷик дорои аҳаммияти бузурги назарӣ ва амалиянд.

Дар маҷмуъ, ба назари мо, диссертатсияи Каримов Самариддин Раҳматуллоевич дар мавзуи “**Таҳлили лингвокултурологии лексикаи ҷавоҳирот ва сангҳои қиматбаҳо дар осори ҳаттии забони адабии тоҷикии асрҳои X-XII**” кори илмӣ-таҳқиқии анҷомёфта ба ҳисоб рафта,

муаллифи он сазовори дарёфти дарацаи илмии номзади илми филология аз рўйи ихтисоси 10.02.01. – Забони тоҷикӣ мебошад.

Тақризи муассисаи пешбар дар маҷлиси кафедраи таърихи забон ва типологияи Донишгоҳи миллии Тоҷикистон рӯзи 28-уми августи соли 2023, қарори №1 бо иштироки унвончӯ муҳокима гардид.

Дар ҷаласа иштирок доштанд: 14 нафар.

Натиҷаи овоздиҳӣ: тарафдор 14 нафар, зид - 0, бетараф - 0.

Раиси ҷаласа:

мунири кафедраи таърихи забон
ва типологияи Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон, номзади илми филология,
дотсент



Камолзода Х.М.

Ташхисгар:

профессори кафедраи таърихи забон
ва типологияи Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон, доктори илми филология



Хомидов Д.Р.

Имзоҳои дотсент X. Камолзода ва
профессор Д.Хомидовро тасдик мекунам.

Сардори раёсати кадрҳо ва
корҳои маҳсуси ДМТ



Тавқиев Э.Ш.

734025 ш. Душанбе х. Рудаки 17.

Тел.: (+992 -37) 221 -77-11

Санаи дода шудани тақриз: 28.08.2023